

**БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

АМИТ Ховар аз 20.12.2016 № 174

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
3023/1-1039	Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҶТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Қисмҳои эҳтиётии автомобилӣ	Номгӯӣ	36	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2984/1-1028	Сарраёсати қўшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҶТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома (такроран)	Сӯзишвориҳои дизелӣ Д-62	Литр	51280	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
3020/2-774	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Шоҳмансур	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Бензин АИ-92	Литр	40000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
3021/2-775	Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Масолеҳи сохтмонӣ	Номгӯӣ	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
3022/2776	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Шоҳмансур	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Молҳои барқӣ, хоҷагӣ, маснуоти сантехникӣ ва моҳичаҳои харела барои аквариум	Номгӯӣ	23	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
Дар даъватномаи иштироки озмун таҳти № 2915/1-994, ки дар сомонаи “АМИТ Ховар” аз 05.12 соли 2016 № 163 нашр шудааст, ба ҷойи 26.12.2016, сана ва вақти кушодани лифофаҳо 23.12.2016 хонда шавад.							

**„Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.**

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, бояд баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳркардашуда ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Мухлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешаванд.*
2. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.